

Ба Шӯрои диссертационии 6D.KOA-059-и
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025,
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗ

ба автореферати Нарзуллозода Суҳроб Саидоҳмад дар мавзӯи «Ҷавобгарии чиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт», ки барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.

Дар шароити имрӯза баробари пешрафту тараққиёти кишвар масъалаи таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ҳарактери умумиҷамъиятӣ гирифта, ба яке аз масъалаҳои ҳаётан муҳимми давлатӣ табдил ёфтааст. Дар айни замон шумораи автомобилҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол то сол меафзояд ва ба сифати воситаи муҳимми ҳамлу нақли бор, багоч ва мусофирикашонӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, муқовимат ба чинояти вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт нақши калон дорад. Аз як тараф, воситаи нақлиёт мушкиниҳои инсонҳоро осон намояд, аз тарафи дигар, ҳамчун манбаи хатар ба инсоният зарари молумлкову маънавӣ низ мерасонад. Нишондодҳои оморӣ аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки имрӯзҳо вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт, ки аз беэҳтиётӣ боиси расонидани зарари миёна ё вазнин ба саломатии инсон ё аз беэҳтиётӣ боиси марги инсон мегардад, хело зиёд содир мешаванд. Яъне, бехатарии ҳаракат дар роҳ ва истифодай воситаи нақлиёт яке аз масъалаи муҳимми замони муосир гаштааст. Аз ин лиҳоз, мавзӯи таҳқиқоти диссертационии С.С. Нарзуллозода, ки ба мукаммалсозии қонунгузорӣ дар соҳаи вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодай воситаҳои нақлиёт бахшида шудааст, аҳамияти маҳсус дорад.

Саҳенкорӣ, навгонии илмӣ, хулоса ва пешниҳодҳое, ки дар таҳқиқоти ифода гардидаанд, ягон шубҳаро ба вучуд намеоранд. Пешниҳод ва нуқтаҳои илмии диссертатсия ба таҳқиқоти назариявию амалий такя намуда, натиҷагириҳо асосноку боэътиҳод буда, ба мулоҳиза ва хулособарориҳои муаллиф асос ёфтаанд.

Аз матни автореферат бармеояд, ки диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса, номгӯйи адабиёт (маъҳазҳо) ва замима иборат буда, онҳо дар пайдарҳамии мантиқӣ бо далелҳои мӯътамади назариявию амалий мавриди омӯзиши комплексӣ қарор дода шудаанд.

Муаллиф дар сатҳи таҳқиқи илмии мавзӯъ аз Паёмҳои Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, самаранок истифода карда, нуқтаҳои лозимии консепсияву стратегияҳои миллиро ба инобат гирифта, аз маълумоти омории солҳои 2010-2020 васеъ истифода кардааст, ки ин ҳама аз асоснокии мавзӯи тақризшаванда шаҳодат медиҳад.

Ҳамзамон, тарзе омӯзиши автореферати диссертатсия нишон медиҳад, муаллиф барои исботи андешаҳояш аз асарҳои илмии олимони ватаний ва хориҷӣ истифода намуда, дида мешавад, ки корҳои илмии олимони ватанию хориҷӣ дар рушди мавзӯи мазкур саҳми назаррас доранд (С. 5-6).

Дар баробари ин, аҳамияти назарияйӣ ва амалии таҳқиқоти анҷомшуда қобили таваҷҷуҳи хос буда, дорои коркардҳои муаллифӣ мебошанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 14 номгӯи таълифоти муаллиф нашр шудааст, ки шомили дастури таълими, мақолаҳо дар нашрияҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестаціонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маводи конференсияҳои илми - амалии байналмилалӣ мебошанд.

Таҳқиқоти баанҷомрасидаро мусбат баҳогузорӣ намуда, ҳамзамон ба баъзе қисматҳои он эрод гирифтан мумкин аст:

1. Муаллиф дар қисмати муҳтавои асосии автореферати диссертатсия давраҳои рушди меъёрҳои қонунгузории Тоҷикистонро оид ба ҷавобагарӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт ба ҷаҳор марҳила ҷудо карда, ҳар яки онро номгӯзорӣ ва ба солҳои мушаххас ҷудо намудааст (С. 15-16). Ҳангоми тавсифи давраи сеюм (солҳои 1961-1998) диссертант қайд менамояд, ки ҷавобгарӣ барои ҷинояти баррасиshawanda дар моддаи алоҳида (м. 225 КҶ ҶШС Тоҷикистон) муқаррар шуда, соҳтори он аввал ба се қисм, баъдан ба чор қисм табдил дода шудааст. Ғайр аз ин, дарҷ менамояд, ки дар давраи ҷаҳорум (солҳои 1998 - то инҷониб) дар «аломатҳои тарафи объективии ҷинояти таҳқиқшаванда тағијироти назаррас ба миён омаданд» (С. 16). Аммо, моҳияти аз се қисм ба ҷаҳор қисм мубаддал намудани соҳтори модда ва он навғониҳое, ки дар аломатҳои тарафи объективии ҷиноят муқаррар гардидаанд, дар матни автореферти диссертатсия кушода нашудааст. Вобаста ба ин, зарур мешуморем, ки муаллиф ҳангоми ҳимояи ошкоро ба ин масъала равшанӣ андозад;

2. Дар сарҳати дуюми саҳифаи 18 автореферати диссертатсия қайд гардидааст, ки намудҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиёт зиёд мебошанд. Аммо, диссертантро мебоист дар нуқтаи мазкур ба таври умумӣ намудҳои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ё истифодаи воситаҳои нақлиётро меқушод. Инҷунин, дар ин қисмат дарҷ шудааст, ки вайрон кардани қоидаҳои болозикр дар амалия «бештар дар се намуд – баланд намудани суръати ҳаракати роҳ, итоат накардан ба ишораи ҷароғаки роҳнамо ё роҳ надодан ба пиёдагардон, инҷунин идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ содир мегардад». Аз назарияи мо, ҷиҳати тасдиқ ва ё асоснок намудани ҷунин ҳулосабарорӣ мазмуни мағҳуми «бештар» - ро ба таври мушаххас тарикӣ нишон додани шумораи парвандаҳои ҷиноятӣ ва инъикос намудани фоизи муайянӣ онҳо равшан намудан мақсаднок буд.

Нуқтаҳои норавшане, ки болотар ишора гардидаанд, дар умум мазмуни автореферати диссертатсияи муҳакқикро коста намегардонанд ва баҳои мусбати авторефератро тағијир намедиҳанд, зоро онҳо хусусияти ҷузъӣ доранд.

Дар маҷмӯъ, таҳлили автореферат нишон медиҳад, ки кори диссертационии Нарзуллозода Суҳроб Саидоҳмад дар мавзӯи «Ҷавобгарии

чиноятӣ барои вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08. – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои чиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст, ба талаботи “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябрин соли 2016, № 505 қабул шудааст ва Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм, авторефератҳо ва мақолаҳои илмии чопшуда доир ба мавзӯи диссертатсия, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2017, №3/1 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси пешниҳодшуда мебошад.

Муовини сардори Шуъбаи
минтақавӣ дар водии Зарафшони
Раёсати Агентии назорати давлатии
молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд,
подполковники адлия (н.и.ҳ.)

Розиқзода А.А.

